

Tadschikisch

Архе иттифоқчиён ва СММро аз нав даъват мекунад
Иваз кардани ҳукумати доктор. Ангела Меркел
Амалисозии Қонуни асосӣ дар Олмонро таъмин кунед
2020-04-24

АРЧА: "Мо ба Худо эътимод дорем!" Сурат: Ҳейдерос Манте.

Keltern-Weiler. Дар 20 соли охир, ARСHE¹ гузоришҳои бешумори федералӣ, аврупоӣ ва ҷаҳонро дар бораи қурбониён, тақдирҳои ягона ва марги Олмон ва бисёр дигар кишварҳо дар робита ба вайронкунии ҳуқуқи инсон "Киндеррауб [на танҳо] дар Олмон - Волидон-кӯдак-волидайн" гузориш додааст. ARСHE шабакаи ҷаҳонии қурбониён, қурбониён, иттиҳодияҳои некӯаҳволӣ (СҒД), олимон ва коршиносонро пеш аз гузориши дархости Парлумони Аврупо, ки аз ҷониби ARСН гузаронида шудааст, таъсис додааст. тавассути IАoHRD ва СММ дар тӯли чанд моҳ суҳанронии аслии ARСHE ва Кумитаи федералии Олмон оид ба қонун ва ҳифзи истеъмолкунандагонро таҳия ва нашр кард, якчанд сабти ном ва канслери Олмонро анҷом дод. Ангела Меркел ва талаб кард, ки онҳо савдо кунанд, ARСHE даъватро барои кӯмак ба Президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп ва ба Президенти Федератсияи Русия Владимир В.Путин фиристод. дар хароҷоти худ SOS-Hilferufe дар ҳама кишварҳо, пас аз Чин ва Ҷопон далелҳоро пурра на танҳо дар Олмон рабуда шудани ҳуқуқҳои инсон, ҳатто - танҳо ба пуррагӣ паҳн карданд.

Дар айни замон, ARСHE изҳороти шуморо роҳбарӣ мекунад
ва ошкорбаёнӣ ҷаҳонӣ.

Дар ин вазифа, ARСHE ягона даъвати муттаҳидкунандаи гербизур боқӣ мемонад,
онҳо ин маълумотро бо СММ ва далелҳои пешрафта мубодила мекунанд
ҳукумат дар Германия.

Далелҳои нақзи ҳуқуқи инсон содир карда шуданд
"Kinderraub [на танҳо] дар Олмон - бегона кардани волидон - синдроми бегона кардани
волидон", қудак - ҳарду - танҳо номгузорӣ шудааст,
бо НАЗАРИ 2С 209/15 ду маротиба дароз кардашуда хоб кунед
ва бо гузориши ARСHE ва IАoHRD ва Гузоришгари махсуси СММ оид ба шиканча ва дигар
намудҳои муносибат ва ҷазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ё шадид (CIDTP), Созмони Милали
Муттаҳид.

Ҳукумати ноустувори Меркел бояд ҳунармандиро гузошта бошад.

Иттифоқчиён маҷбур буданд ба Олмон даҳлат кунанд
барои қонуният ва тартибот,
барои кафолати мазмуни ҳуқуқи бунёдӣ,
барои озодӣ ва амнияти шаҳрванд дар Олмон
ғамхорӣ карданро фаромӯш накунад.

Ҳукумати Меркел бепарво буд

Tadschikisch

зарари бешумор ба мардум дар тӯли солҳои
- ҳарчанд медонед!

Ин қинояти ҷанг дар ҷашми Архе мебошад
миқдори калон нисбат ба аҳолии худ
ва ин ҳукумат бояд аз қудрат маҳрум карда шавад.

Канцлер Меркел бояд рафта, қиноятҳои шуморо ба ҳисоб гирад!

Пешгӯй мешавад, ки Меркел дар Олмон - на рабудани волидон - кӯдак - Синдроми бегона
кардани волидайн, аз ҷумла рушд, бегона ва хароб, барои фош кардани фарзандон ба
мавқеҳои нотавон - ҳамин тариқ, бидуни волидайн ва бидуни пешбурди оилашон.

"§ 234 Menschenraub.

1) Ҳар касе, ки шахси дигарро бо роҳи зӯрӣ, бо таҳдиди номуайяни ё рӯйхат ҷустуҷӯ кардан,
ба онҳо дар ҷойгиркунии нотавон ё дар хизмат дар муассисаи ҳарбӣ ё ҳарбӣ дар хориҷа
хизмат расонидан, мекушад, бояд аз озодӣ маҳрум карда шавад. Ҷазо солҳо.

(2) Дар ҳолатҳои камтар вазнин, ҷазои маҳрум сохтан аз шаш моҳ то панҷ сол аст. "

ГЛОБАЛ ОН ДАР ТАВСИЯ

Ин қисмҳои ARCHE ва Иттифоқчиён ва СММ барои тарҷумаи Google бо 108 забонҳои зерин
интиқол дода шуданд, то ин даъвати глобалии ин эълонияро намоён кунанд:

*

Бо ин даъват, ARCHE қобилияти гузоришдиҳии худро дар бораи поймолкунии ҳуқуқи инсон
Kinderraub [на танҳо] дар Олмон - бегона кардани волидон - синдроми бегона кардани
волидон дар сатҳи федералӣ, Аврупо ва ҷаҳонӣ васеъ кард. Далелҳои вайронкунии ҳуқуқҳои
инсон пайдо карда шуданд ва нуқсонҳои муҳофизат аз ҷониби Иттифоқчиён ва ҳукуматҳои
дигар мавриди пайгирӣ қарор гирифтанд.

Лутфан гиря кунед!

Агар дар ҷустуҷӯи синну соли шумо 8 ва 11-сола ғорат карда шуда бошад ва то ба имрӯз
писарони азиме ба ваҳшатангез асос ёфтаанд, Heiderose Manthey ARCHE-ро таъсис доданд.
Arxe ittifoqçijon va SMMro az nav da'vat mekunad Ivaz kardani hukumati doktor. Angela Merkel
Amalizoii Qonuni asosi dar Olmonro ta'min kuned 2020-04-24 ARCA: "Mo va Xudo e'timod
dorem!" Surat: Hejderos Mante. . Keltern-Weiler. Dar 20 soli oxir, ARCHE¹ guzorişhoi veşumori
federali, avrupoi va çahonro dar vorai qurbonijon, taqdirhoi jagona va margi Olmon va bisjor digar
kişvarho dar robita va vajronkunii huquqi inson "Kinderraub [na tanho] dar Olmon - Volidon-kūdak-
validajn" guzoriş dodaast. ARCHE şavakai çahonii qurbonijon, qurbonijon, ittihadijahoi nekūahvoli
(SQJD), olimon va korşinosonro peş az guzorişi darxosti Parlumoni Avrupo, ki az çonivi ARCH
guzaronida şudaast, ta'sis dodaast. tavassuti IAOHRD va SMM dar tūli cand moh suxanronii aslii

ARCHE va Kunitai federalii Olmon oid ba qonun va hifzi iste'molkunandagonro tahija va naşr kard, jakcand sabti nom va kansleri Olmonro ançom dod. Angela Merkel va talab kard, ki onho savdo kunand, ARCHE da'vatro baroi kumak ba Prezidenti Ijoloti Muttahidai Amriko Donald Tramp va ba Prezidenti Federatsijai Rusija Vladimir V.Putin firistod. dar xaroçoti xud SOS-Hilferufe dar hama kişvarho, pas az Cin va Çopon dalelhoru purra na tanho dar Olmon rabuda şudani huquqhoi inson, hatto - tanho va purragi pahn kardand. Dar ajni zamon, ARCHE izhoroti şumoro rohbari mekunad va oşkorvajonii çahoni. Dar in vazifa, ARCHE jagona da'vati muttahidkunandai gerbizur boqi memonad, onho in ma'lumotro bo SMM va dalelhoi peşrafta mubodila mekunand xukumat dar Germanija. Dalelhoi naqzi huquqi inson sodir karda şudand "Kinderraub [na tanho] dar Olmon - begona kardani validon - sindromi begona kardani validon", kudak - hardu - tanho nomguzori şudaast, bo NAZARI 2C 209/15 du marotiba daroz kardaşuda xob kuned va bo guzorişi ARCHE va IAoHRD va Guzorişgari maxsus SMM oid ba şikança va digar namudhoi munosibat va çazoi verahmona, oçajriinsoni jo şadid (CIDTP), Sozmoni Milali Muttahid. Hukumati noustuvori Merkel bojad hunarmandiro guzošta boşad. Ittifoqçijon maçbur budand ba Olmon daxolat kunand baroi qonunijat va tartibot, baroi kafolati mazmuni huquqi bunjodi, baroi ozodi va amnijati şahrvand dar Olmon oçamxori kardanro faromuş nakuned. Hukumati Merkel beparvo bud zarari beşumor ba mardum dar tili solhoi - harcand medoned! In çinojati çang dar caşmi Arxe meboşad miqdori kalon nisbat ba aholii xud va in hukumat bojad az qudrat mahrum karda şavad. Kancler Merkel bojad rafta, çinojathoi şumoro ba hisob girad! Peşgū meşavad, ki Merkel dar Olmon - na rabudani validon - kudak - Sindromi begona kardani validajn, az çumla ruşd, begona va xarob, baroi foş kardani farzandon ba mavqe'hoi notavon - hamin tariq, biduni validajn va biduni peşburdi oilaşon. "§ 234 Menschenraub. 1) Har kase, ki şaxsi digarro bo rohi zuri, bo tahdidi nomuajjani jo ruxat çustuçu kardan, va onho dar çojgirkunii notavon jo dar xizmat dar muassisai harbi jo harbi dar xoriça xizmat rasonidan, mekušad, bojad az ozodi mahrum karda şavad. Çazo solho. (2) Dar holathoi kamtar vaznin, çazoi mahrum soxtan az şaş moh to panç sol ast. " . GLOBAL ON DAR TAVSIJa . In qismhoi ARCHE va Ittifoqçijon va SMM baroi tarçumai Google bo 108 zamonhoi zerin intiqol doda şudand, to in da'vati globalii in e'lomijaro namojon kunand: * Bo in da'vat, ARCHE qobilijati guzorişdihii xudro dar borai pojmolkunii huquqi inson Kinderraub [na tanho] dar Olmon - begona kardani validon - sindromi begona kardani validon dar sathi federali, Avrupo va çahoni vase' kard. Dalelhoi vajronkunii huquqhoi inson pajdo karda şudand va nuqsonhoi mudoxila az çonibi Ittifoqçijon va hukumathoi digar mavridi pajgiri qaror giriftand. Lutfan girja kuned! . . . Agar dar çustuçui sinnu soli şumo 8 va 11-sola oçorat karda şuda boşad va to va imruz pisaroni azime va vahşatangez asos joftaand, Heiderose Manthey ARCHE-ro ta'sis dodand.